

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 01.10.2019 №174

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2047/1-913	МД Маркази миллии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Шифобахш”	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2048/1-914	Дастгоҳи марказии КҲФ ва МГ назди ҲҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел	Номгӯӣ	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2049/1-915	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ ва лавозимотҳои алоқа	Номгӯӣ	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2050/2-677	Маркази эҷодии кӯдакон ва наврасон н. И.Сомонӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2051/2-678	Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ		Адад	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2052/9-325	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. И.Сомонӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Сӯзишвории дизелӣ Бензин Гази моеъ	Литр	103000 10000 6000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2053/9-326	Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои н. Сино	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Асфалти майдадонаи гарм	Тонна	700	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
136/37-87	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Сӯзишвории дизелӣ Бензин	Литр	198975 58824	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
137/37-88	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Сӯзишвории дизелӣ Равғани дизелӣ	Литр	55019 6000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

134/37-85	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Болишт Матрас	Адад	470 470	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
439/23-3	МД “Мудирияти минтақаи зериобшавандаи НБО Роғун”	227-66-04	Хариди электронӣ	Равғанҳои техникӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
442/11-35	Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷҳизотҳои кабинетҳои синфӣ	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
443/11-36	Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
441/46-52	ШСХК “Барқи Тоҷик”	227-66-04	Хариди электронӣ	Муҳофизаткҳо	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан дорад, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.
Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

